

**НАСРИ АХЛОҚӢ ДАР ДАВРОНИ
САБКИ БАЙНОБАЙН**

**НРАВСТВЕННАЯ ПРОЗА ПЕРИОДА
ПРОМЕЖУТОЧНОГО СТИЛЯ**

**MORAL PROSE IN THE PERIOD OF
THE INTERMEDIATE STYLE**

Нигматов Нўмонҷон Исломович, доктор (PHd), доцент кафедраи грамматики забони арабии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Нигматов Нумонджон Исломович, доктор философии (PHd), доцент кафедры грамматики арабского языка ГОУ “ХГУ имени Б.Гафурова, (Таджикистан Худжанд)

Nigmatov Numonjon Islomovich, Doctor of Philosophy (PHd), on the Specialty of Philology, Associate Professor of the Department of Arabic Grammar, SEI «KhSU named after acad. B.Gafurov», E-mail: numonjon_91@mail.ru

Калидвожаҳо: насири ахлоқӣ, сабки байнобайн, насири форсӣ, осор, сабк, ахлоқ, тоҷнома, панднома, сабки хурӯсонӣ.

Мақола ба яке аз марҳилаҳои сабки насири форсӣ-тоҷикӣ баҳшида шудааст. Муаллиф осори мансури ахлоқиро дар давраи сабки байнобайн ба баррасӣ гирифтааст. Таъқид гардида, ки ҳусусиятҳои умдаи сабки насири байнобайн ин ҷумлаҳои нисбатан дарозу тулонӣ, тавсиф, истишиҳод ба оёту аҳодис, тамсил, тақлид аз насири тозӣ ва истифодани бештари қалимоту таъбироти тозӣ мебошад. Муаллиф баён дошта, ки бо сабки байнобайн осоре, чун «Сиёсатнома»-и Низомулмулки Тӯсӣ, «Қобуснома»-и Ӯнсурулмаолии Кайковус, «Қашғ-ул-асрор»-и Абулғазл Рашидуддини Майбӯдӣ, Осори Абӯҳомид Муҳаммади Фаззолӣ, «Ҳон-ул-иҳвон»-и Носири Ҳусрав ва ҷанде дигар ба қалам омадааст. Муаллифи мақола дар поёни таҳқиқ ҳулосаи баоррасиро дар ҷанде нукта пешкаши намудааст.

Ключевые слова: нравственная проза, промежуточный стиль, персидская проза, произведения, стиль, мораль, моджнаме, панднаме, хорасанский стиль.

Статья посвящена одному из этапов стиля персидско-таджикской прозы. Автор рассматривает нравственные прозаические произведения периода промежуточного стиля. Подчеркивается, что основными особенностями стиля промежуточной прозы являются относительно длинные предложения, описание, ссылки на аяты и хадисы, притчи, подражание арабской прозе и более широкое использование арабских слов и выражений. Автор заявляет, что в промежуточном стиле были написаны такие произведения, как «Сиясатнаме» Низами аль-Мулька Туси, «Қобуснаме» Ӯнсурулмаали Кайкавуса, «Қашғ үл-асрар» Абульғазла Рашидаддина Майбуди, произведения Абухамида Мухаммада Газали, «Ҳон-ул-иҳвон» Носира Ҳусрава и ряд других.

Keywords: moral prose, intermediate style, Persian prose, works, style, morality, Tojnomā, Pandnoma, Khorasani style.

The article is devoted to one of the stages of the style of Persian-Tajik prose. The author examines moral prose works during the period of the intermediate style. It is emphasized that the main features of the style of intermediate prose are relatively long sentences, description, references to verses and hadiths, parables, imitation of Arabic prose, and a wider use of Arabic words and expressions. The author states that works such as «Siyasatnama» by Nizam al-Mulk Tusi, «Qabusnama» by Unsuralmaali Kaykawus, «Kashf al-Asrar» by Abulfazl Rashidaddin Meybodi, the works of Abuhamid Muhammad Ghazali, «Khon-ul-Ikhwan» by Nasir Khusraw and a number of others were written in the intermediate style. At the end of the study, the author presents a conclusion in several points.

Мардуми эронитабор аз давраҳои хеле қадим ба масоили ахлоқӣ таваҷҷуҳ доштаанд. Ҳатто дар давраҳои пеш аз Ислом низ метавон масоили ахлоқиро дар осоре, чун «тоҷнома», «андарзнома», «оиннома» ва «панднома» ба мушоҳида гирифт. Ҳамон гуна, ки ба аҳли таҳқиқ равшан аст, қисми бештари осори ахлоқии давраи Сосониён дар асрҳои нахустини исломӣ бо кӯшишу эҳтимоми мутарҷимони эронитабор ба забони арабӣ тарҷума гардидаанд. Осори ахлоқии аҳди сомониву сосонӣ ва тарҷумай арабии онҳо заманаи хуберо барои ташаккули насири ахлоқӣ дар аҳдои баъдина фароҳам овардаанд.

Дар замони ҳукмронии Сомониён насири ахлоқӣ бештар дар дили тафсирҳо, осори таъриҳӣ ва ирфониву қаломӣ ба назар мерасиданд. Осори мансури ин аҳдро нахустин марҳилаҳои

таҳаввули насли ахлоқӣ ба забони форсии тоҷикӣ қаламдод намудан мумкин аст. Дар ин росто «Панднома»-и мансуб ба Ибни Сино ва «Панднома»-и Мотуридии Самарқандиро метавон аз ҷумлаи аввалин осори ахлоқӣ бо сабки хурросонӣ донист.

Ба аҳли таҳқиқ равшан аст, ки байни сабкҳо як давраи гузариш ё интиқол вучуд дорад. Яке аз ин давраҳо бо номи «насли байнобайн» машҳур аст. Манзури мо насрест, ки байни насли мурсал ва насли фанӣ рӯи кор омадааст ва ҳамчун пул байни онҳо хидмат кардааст. Вазъи сиёсиву иҷтимоӣ дар тағйири сабк аз омилиҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Таърихи пайдоиш ва густаришу ривоҷи ин насрро аз поёни нимаи аввали қарни панҷум то оғози қарни шашуми ҳичҷӣ донистаанд [9, с. 47].

Ҳусусиятҳои умдаи сабки насли байнобайн ин ҷумлаҳои нисбатан дарозу тулонӣ, тавсиф, истишҳод ба оёту аҳодис, тамсил, тақлид аз насли тозӣ ва истифодаи бештари қалимоту таъбиroti тозӣ мебошад. Бо насли мазкур, яъне байнобайн ҷандин қитоб таълиф шудаанд. Осори мустақили ахлоқӣ аз ҳамин давра арзи вучуд қарда, ки муҳимтарини онҳо ба қарори зайл аст:

«Сиёсатнома»-и Низомулмулки Тӯсӣ. Номи дигари ин рисола «Сияр-ул-мулук» аст. Мавзӯи меҳварии қитоб ахлоқи кишвардорӣ ва одоби сиёсат аст. Низомулмулк асари хешро дар замони вазораташ ба қалам овардааст. Подшоҳи вақт Маликшоҳ вақте ки амр ба навиштани қитобе дар мавзӯи «мулк» ё «мулкдорӣ» мекунад, кутуби бисёре ба дарбор тақдим мешавад ва аз он анбӯҳ қитоби Низомулмулк мавриди истиқболи султон қарор мегирад.

Қитоб бар қолаби ду баҳш ва 50 фасл реҳта шуда, баҳши аввал 39 фасл ва баҳши дигар 11 фаслро дар бар дорад. Дар саросари қитоб матлабҳои ахлоқӣ ба назар мерасад. Дар бештари фаслҳо муаллиф масъаларо ҳамчун таъриф ё дастури ахлоқӣ матраҳ менамояд ва ба дунболи он оёту аҳодис, ривоёту ҳикоёт ва суханони бузургони гузаштаро барои таъиidi ғиқр зикр мекунад. Қитоб матлабҳои ахлоқиеро бо насли байнобайн баён медорад. Намуна: «Ва дигар гуфт: «Агар малик ҳоҳад, ки ўро бар ҳама маликон фазлу фаҳр бошад, ахлоқи хешро муҳаззаб ва ороста гардонад». Гуфт: «Чӣ гуна кунам?». Гуфт: «Хислатҳои бад аз андаруни хеш дур кунад ва хислатҳои некро бигирад ва корбанд бошад». Гуфт: «Қадом аст хислатҳои бад?». Гуфт: «Ин аст: Ҳикӣ, ҳасад, қибр, ғазаб, шаҳват, ҳирс, амал, лаҷоҷ, дурӯғ, буҳл, ҳӯи бад, зулм, ҳудкомӣ, шитобзадагӣ, носипосӣ, сабуксорӣ. Хислатҳои нек: Ҳаё, некхӯй, ҳилм, афв, тавозузъ, саховат, рости, сабр, шуқӯр, раҳмат, илм, ақл, адл» [7, с. 253].

«Қобуснома»-и Ӯнсурулмаолии Қайковус. Ӯнсурулмаолӣ аз хонадони Даёлимаи Зиёрӣ буд. Қитобро барои насиҳати фарзанди хеш Гелоншоҳ соли 475/1082 навиштааст. Дар қитоб мавзуоти ахлоқии шинохтани ҳаққи волидайн, пиригу ҷавонӣ, тарзу одоби ғизо ҳӯрдан ва нӯшидан, меҳмондорӣ ва ғ. ба таври ҳоса баён ёфтааст. Қитоб дар ҷиҳилу ҷаҳор боб тадвин шудааст. Ӯнсурулмаолӣ гайр аз ҳикоятҳо ва достонҳои пароканде, ки аз Анӯшервон ва вазираш Бузургмehr нақл мекунад, боби ҳаштуми қитоби ҳудро мустақилан ба «Ёд қардани пандҳои Анӯшервон» иҳтинос додааст [3, 5, 159]. Бино ба таъқиди соҳибназарон, дар «Қобуснома» ҳам насли мурсали собиқ ва насли фаннии баъдӣ дида мешавад ва бинобар ин насли қитобро байнобайн ҳонда ва онро дар радифи осори таълифшуда бо насли байнобайн ҷой додаанд [9, с. 55]. Намуна: «Ва дӯст ба дараҷаи хеш гузин ва агар тавонгар бошӣ ва дӯсти дарвеш дорӣ, раво бошад. Аммо дар дӯстии мардумон дил устувор дор, то корҳои ту устувор бувад, валекин дӯсте бечурм дил аз ту бардорад, ба бозовардани ў машғул мабош ва низ аз дӯсти томеъ дур бош, ки дӯстии ў бо ту ба тамаъ бошад ва на ба ҳақиқат» [4, с. 142]; «Пас, эй писар, ту ҷаҳд кун, то ба ҳар сифат, ки бошӣ, пешбин бошӣ ва бо ҷавонмардон қарин бошӣ, то аз ҷаҳон гузин бошӣ. В-аз ҳар тоифа, ки ҳастӣ ва бошӣ, агар тариқи ҷавонмардӣ ҳоҳӣ сипурдан, боҳифоз бош ва се чиз модом баста дор: ҷашму дасту забон аз нодиданӣ ва нокарданиву ногуфтани. Ва се бар дӯсту душман қушода дор: дари сарой ва сари суфра ва банди киса, бад-он қадар, ки туро тоқат бувад. Ва дурӯғ магӯй, ки ҳама ноҷавонмардӣ андар дурӯғ гуфтан аст» [4, с. 260].

«Қашғ-ул-асрор»-и Абулғазл Рашидуддини Майбудӣ. Муаллиф аз шогирдони Абдуллоҳи Ансорӣ мебошад. Дар нимаи аввали асли XII соли 520/1126 ба таълифи қитоб оғоз намуда, онро «Қашғ-ул-асрор ва ӯддат-ул-аброр» номгузорӣ мекунад [5, 1, с. 1]. Дар «Қашғ-ул-асрор»

тафсири оёт бар се зина – тарчума, тафсир ва таъвили ирфонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Ин тафсир дар байни тарчума ва тафосири форсӣ арзиш ва мақоми воло дорад. Навбати дувуми тафсир бо сабки байнобайн ба қалам омадааст. Дар ин тафсир монанди соири тафосири дигар матлабҳо ва тавсияҳои волои ахлоқӣ нуҳуфтааст. Намуна: «Хушӯъ – биме аст бо хушӯъӣ ва истиконат. Хотирро аз ҳурмат пур кунад ва ахлоқро таҳзиз кунад ва атрофро адаб кунад» [5, 1, с. 173]; «Ва таҳорати ботин се вазифа аст: Аввал таҳорати ҷавореҳ аз маъсият, ҷун гайбату дурӯғ ва ҳаром ҳӯрдану ҳиёнат кардан ва дар номаҳрам нигаристан. Ҷун ин таҳорат ҳосил шавад, банда оростаи фармонбардорӣ ва ҳурматдорӣ гардад ва ин дараҷаи имони порсоён аст. Нишони вай он аст, ки ҳамвора зикри Ҳақ ўро бар забон аст ва самараи ваъда дар дил ва тозагии миннат дар ҷон. Пайваста дар аёдати беморон ва зиёрати гӯристон ва ба дуои некон шитобон ва фаро биҳишт ёзон. Вазифаи дувум таҳорати дил аст аз ахлоқи нописандида, ҷун учбу ҳасад ва қибрӯ риё ва ҳирсу адоват. Ва руъунату учб оинаи дӯстӣ ҳароб кунад» [5, 3, с. 46].

Осори Абӯҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Абӯҳомид Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммади Ғаззолии Тӯсӣ (450-505/1058) аз ҷумлаи абармардон ва муаллимони илму ахлоқ маҳсуб мешавад, ки дар ҷаҳони илму адаб ҷойгоҳи ҳоса дорад.

Бештари осори Ғаззолӣ бо забони арабӣ ба қалам омадаанд, ки мазӯоти ахлоқ, қалом, ирфон, ҳикмат, таърих, инсоншиносӣ ва ғ. мавзуи меҳварии онҳо мебошад.

Он осоре, ки ба забони форсӣ ба қалам омадаву дар меҳвари он мавзуи ахлоқ ва ҳикмат матраҳ аст, ду асари зерин мебошад.

1. «*Кимиёи саодат*». Мавзуи меҳварии китоб масоили ахлоқӣ аст. «Кимиёи саодат», бешак яке аз шоҳкориҳои адабиёти форсӣ аст, ки бо насли бисёр шево ва сода ба қалам омадааст. Муаллиф онро ба ҷаҳор рукни тақсимбандӣ намудааст: рукни аввали: «Дар ибодот»; рукни дувум: «Дар муомилот»; рукни савум: «Дар мунчиёт» ва рукни ҷаҳорум: «Дар муҳлиқот». Дар ин аркони ҷаҳоргона дастуроти муҳими ахлоқӣ, ба монанди ҳудро пок нигоҳ доштан аз ахлоқи палид, одоби таомӯрӣ, одоби қасбу тиҷорат, одоби талаби илм, дур будан аз ҳашму ҳиқду ҳасад ва дигар ахлоқи мазмума, ки саодати инсон бар онҳо пайвастагӣ дорад, матраҳ гардидаанд. Китоб, илова бар аҳамияти илмиву ахлоқӣ, аз ҷиҳати адабӣ низ шоистаи таваҷҷӯҳ аст. Салосату равонии ҷумлаҳо ва ибороту алфоз, қалимоти зебо ва таркиботу истилоҳоти қуҳани форсӣ, ки дар китоб мундариҷ аст, қимати асарро меафзояд. Намуна: «Ва ин афъол, ки аз вай ахлоқи бад падид ояд, вайро маъсият гӯянд. Ва он ки аз он ахлоқи нек падид ояд, онро тоат гӯянд. Ва ҳаракоту саканоти одамӣ аз ин ду ҳолӣ набувад. Ва дил ҳамчун оина равшан аст. Ва ин ахлоқи зишт ҷун дуде аст ва зулмате, ки ба вай мерасад ва вайро торик ҳамегардонад» [1, 1, с. 24-25].

2. «*Насиҳат-ул-мулук*». Мавзуи меҳварии китоб ахлоқ, ҳикмати амалий ва сирати мулук мебошад. Муаллиф китобро дар поёни ҳаёти хеш (ҳудуди соли 503/1109) ба қалам овардааст. Китоб дар қолаби ҳафт боб ва як фасл реҳта шуда, ҳовии матолиби судманди ахлоқист. Муаллиф китобро ба Фиёсӯддин Муҳаммад ибни Маликшоҳи Салҷуқӣ (ҳукм. 498-511/1014-1117) баҳшидааст. Матлабҳои олии ахлоқӣ ва тавсияи сирати некӯву писандида барои подшоҳон ва меҳтарон, ки дар китоб мундариҷ аст, моро бар он вомедорад, ки асарро дар гурӯҳи осори насли ахлоқӣ шомил намоем. Намуна: «Ҳакиме гуфт: «Бузург доштани бузургон, бузургворӣ бувад ва ҳор доштани мардумон, аз беаслӣ бувад ва ҳиммати беолат аз сабуксорӣ бувад ва ҳиммат бо баҳт расида бувад. Зоро ки марде ки ўро ҳиммат бувад ва аз баҳт ёрӣ набувад, ба пасть гарояд ва ҷун баҳт баланд бувад, ҳиммат улув(в) ёбад» [2, с. 119]; «Анӯшервон Бузарҷомеҳро пурсид, ки ҷароҷор ки дӯст душман тавон кард ва душман дӯст натавон кард? Гуфт: «Ободон вайрон кардан, осонтар аст аз вайрон ободон кардан ва ҷом шикастон осонтар аст аз дуруст кардан. Ва гуфт: Тандурустӣ, беҳтар аз дору ҳӯрдан ва гуноҳ нокардан, беҳтар аст аз истиғфор кардан ва орзу фурӯҳ ҳӯрдан, беҳтар аз ғам ҳӯрдан ва ҳавои танро ба зери пой овардан, беҳтар аз дӯзах рафтан» [2, с. 122].

«Хон-ул-иҳвон»-и *Носири Ҳусрав*. Баҳшҳои аз китоб ба масоили ахлоқӣ баҳшида шудаанд. Дар ин замини Алиқул Ҷевонакулов дар муқаддимаи китobi «Куллиёти Носири Ҳусрав» ҷунин нигошта: «...мақсади муаллиф аз иншои ҷунин навъи асари фалсафӣ, пеш аз ҳама, шояд он будааст, ки вай ба ҳалқ дастуруламали ахлоқи ҳамидаро бар ҷомаи афкори фалсафӣ пешниҳод менамояд. Илми фалсафа дар ин асар барои эътиимондноку боварибаҳш шудани ҳар як рукни ахлоқ, ҳулқу атвори инсонӣ ҳидматгузорӣ намудааст» [8, с. 17]. Метавон ҳамчун намуна сафи панҷуми китоб, ки бо унвони «Суҳан андар росту дурӯғ ва иллати бисёрии дурӯғ андар сухани мардумон» [8, с. 228] ва сафи бистум «Суҳан андар нафс, ки ҷун покиза шавад...»-ро [8, с. 269] зикр намуд, ки дар он рост гуфтани аз ахлоқи ҳамидаи инсон ёд гардида, муаллиф дурӯғро зери

интиқод гирифтааст. Ё нафси инсонро чунин медонад, ки агар нафс аз замоими ахлоқӣ поку мубарро гардад, метавонад соҳибашро ба дараҷоти аъло бирасонад.

Ҳамчунин, Носири Ҳусрав дар «Сафарнома», «Зод-ул-мусофирин», «Чомеъ-ул-ҳикматайн», «Хон-ул-ихвон», «Гушоиш ва раҳоиш» ва «Ваҷҳи дин»-и худ матлабҳои ҷолиби ахлоқиро баён доштааст.

Боз метавон аз дигар нависандагон, чун Аҳмад ибни Мансури Ҳуччатӣ, ки китоби «Такмилат-ул-латоиф»-и Абдулазиз ибни Усмони Ҷисриро дар ин аср тарҷума намуд [6, с. 63], Исҳоқ ибни Мансури Нишопурӣ китоби «Қасас-ул-анбиё»-ро таълиф намуд [6, с.64], Абулҳасани Ҳучвирӣ – муаллифи «Қашф-ул-маҳҷуб» [6, 65] ёд намуд, ки ҳамагӣ ба рушди насли ахлоқӣ дар ин давра нақши муҳим бозиданд.

Ҳосили баррасиро дар нуктаҳои зерин ҷамъ намудан мумкин аст:

а) Дар давраи сабки насли байнобайн насли ахлоқӣ марҳилаҳои муҳими такомулро сипарӣ намудааст;

б) нахустин осори ахлоқии хоса ба забони форсии тоҷикӣ аз ҳамин давра маншав мегирад;

в) осори ахлоқии ин давра дар рушди сабки насли форсӣ нақши босазо гузоштааст.

АДАБИЁТ:

1. Фаззолӣ, Абӯҳомид. Кимиёи саодат. –Җ.1-2. –Техрон: Интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1383.
2. Фаззолӣ, Абӯҳомид. Насиҳат-ул-мулук / Бо мӯқаддима ва тасҳеху ҳошияи Ҷалолуддин Ҳумоӣ. –Техрон: Маҷlis, 1317. -160 с.
3. Донишномаи забон ва адаби форсӣ / Ба сарпарастии Исммоили Саодат. -Җ.15. –Техрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ, 1391.
4. Кайковус, Ӯнсурулмаолӣ. Қобуснома. –Техрон: Нашри илмӣ ва фарҳангӣ, 1383. -610 с.
5. Майбудӣ, Абулғазл. Қашф-ул-асрор. Җ.1-10. –Техрон: Аимри кабир, 1371.
6. Нафисӣ, Сайд. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ. –Җ.1-2. –Техрон: Меҳан, 1344.
7. Тӯсӣ, Низомулмулк. Сиёсатнома. –Техрон: Интишороти илмӣ ва фарҳангӣ. 1378. -372 с.
8. Ҳусрав, Носир. Куллиёт / Н.Ҳусрав. –Душанбе: Ирфон, 1991. -636 с.
9. Шамисо, Сирус. Сабкшиносии наср. –Техрон: Митро, 1377. -320 с.

REFERENCES:

1. Ghazzali, Abuhamid. The Chemistry of Happiness. –J.1-2. –Tehran: Scientific and Cultural Publications, 1383.
2. Ghazzali, Abuhamid. Nasihat-ul-muluk / With an introduction and corrections and footnotes by Jalaluddin Humo'i. –Tehran: Majlis, 1317. -160 p.
3. Encyclopedia of Persian Language and Literature / Under the patronage of Ismail Saodat. - J.15. –Tehran: Encyclopedia of Persian Language and Literature, 1391.
4. Kaykovus, Unsurulmaoli. Qobusnama. –Tehran: Scientific and Cultural Publications, 1383. - 610 p.
5. Maybudi, Abulfazl. Kashf-ul-asror. Vol. 1-10. –Tehran: Aimri Kabir, 1371.
6. Nafisi, Said. History of poetry and prose in Iran and in the Persian language. –Vol. 1-2. – Tehran: Mehan, 1344.
7. Tusi, Nizomulmulk. Political treatise. –Tehran: Scientific and Cultural Publishing House. 1378. -372 p.
8. Khusrav, Nasir. Complete collection / N.Khusrav. –Dushanbe: Irfan, 1991. -636 p.
9. Shamisa, Sirus. Prose stylistics. –Tehran: Mitro, 1377. -320 p.